



## Tajik (тоҷикӣ)

### Рӯйҳои муқаддима

Аломати салиб

Ба исми Падар, ва Писар ва  
Писари Рӯҳулқудс.

Омма

Салом

Файзи Худованди мо Исои Масех,  
Ва муҳаббати Худо, ва Ширкати  
Рӯҳулқудс бо ҳамаи шумо бошед.

Ва бо рӯҳи худ.

Санади қитъа

Эй бародарон ва хоҳарон), биёед  
гуноҳҳои худро эҳтиром кунем,  
Ва худро барои ҷашн гирифтани  
асори муқаддас.

Ман ба Худои Қодир иқрор  
шудам ва ба шумо, бародарону  
ҳоҳарон! ки ман гуноҳ кардам  
Дар фикрҳои ман ва ба суханони  
ман, Ман дар он ҷизе ки ман  
кардаам ва дар он коре кардаам,  
тавассути айби ман, тавассути  
айби ман, тавассути гуноҳи  
саҳттарин ман; Аз ин рӯ, ман  
Марям Марямо, ки бокира ва  
бокира пур карда бошам, ҳамаи  
фариштагон ва муқаддасон ва  
шумо, бародарону ҳоҳаронам,  
Барои ман ба Худованд Худои мо  
дуо гӯем.

Бигзор Худои Қодир ба мо бар  
мо раҳм оварад, Гуноҳони моро  
бубахшед, ва моро ба зиндагии  
абаллӣ оварем.

## Corsican (corsu)

### Ritratti introduttive

Segnu di a croce

In u nome di u babbu, è di u  
figliolu, è di u Spìritu Santu.

Amen

Salutazione

A grazia di u nostru Signore  
Għjesu Cristu, È l'amore di Diu, E  
a cummone di u Spìritu Santu  
esse cun voi tutti.

È cù u vostru spiritu.

Attu penitenziale

Fratelli fratelli (Fratelli è Sorelle),  
ci ricunnisciute Our Pins, E cusì  
preparate noi stessi per celebrà i  
misteri sacri.

Mi cunfessu di Diu Omnipotente È  
à tè, i mo fratelli è surelle, chì  
aghju assai peccatu, In i mo  
pinsamenti è in e mo parole, In  
ciò chì aghju fattu è in ciò chì  
aghju fiascatu di fà, à traversu a  
mo culpa, à traversu a mo culpa,  
attraversu a mo culpa più  
preghiera; dunque vi scurdate  
benedetta maria sempre vergine,  
Tutti l'ànghjuli è i Santi, È voi, i  
mo fratelli è surelle, Pregà per mè  
à u Signore u nostru Diu.

Diu Ommighty Diu hè pietà di noi,  
Perdona i nostri peccati, è ci porta  
à a vita eterna.

## Tajik (тоҷикӣ)

Омма

Kyreie

**Худовандо, раҳм кун.**

Худовандо, раҳм кун.

**Масех, марҳамат кун.**

Масех, марҳамат кун.

**Худовандо, раҳм кун.**

Худовандо, раҳм кун.

Сервоз

Подшоҳи Худоро дар  
баландтаринҳо, ва сулху осоиши  
руи замин ба одамони некирода.  
Мо туро ситоиш мекунем,  
шуморо баракат медиҳем, туро  
мепарастем, туро ҷалол  
медиҳем, барои ҷалоли бузурги  
ту шукр мегӯем, Худованд Худо,  
Подшоҳи осмонӣ, Худоё, Падари  
Қодир. Худованд Исои Масех,  
Писари ягоназод, Худованд  
Худо, Барраи Худо, Писари  
Падар, гуноҳҳои ҷаҳонро  
мебардорӣ, бар мо раҳм кун;  
гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ,  
дуои моро қабул кунед; шумо  
дар тарафи рости Падар  
нишастаед, бар мо раҳм кун.  
Зеро ки танҳо Ту муқаддас  
ҳастӣ, Ту танҳо Худованд ҳастӣ,  
танҳо Ту Таоло Таоло ҳастӣ,  
Исои Масех, бо Рӯҳулқудс, дар  
ҷалоли Худои Падар. омин.

Ҷамъ кардан

**Биёед дуо кунем.**

омин.

Литурги калима

## Corsican (corsu)

Amen

Kyrie

**Signore, avè misericordia.**

Signore, avè misericordia.

**Cristu, anu misericòrdia.**

Cristu, anu misericòrdia.

**Signore, avè misericordia.**

Signore, avè misericordia.

Gloria

Gloria à Diu in u più altu, è in a  
terra di a Terra à a ghjente di a  
bona vuluntà. Ti sguassemu, Ti  
benedica, ti adoremu,  
glurifichemu, Vi daraghju grazie  
per a vostra grande gloria,  
Signore Diu, rè Celestinale, O Diu,  
Babbu Onnipotente. Signore  
Għjesu Cristu, solu figliolu  
principia, Signore Diu, l'asch di  
Diu, figliolu di u babbu, ti caccià i  
peccati di u mondu, Hè  
misericordia di noi; ti caccià i  
peccati di u mondu, riceve a  
nostra preghiera; Sì pusatu à a  
manu diritta di u babbu, Media di  
noi. Per voi solu sò u Santu, Solu  
sì u Signore, sì solu sò i più altu,  
Għjesu Cristu, Cù u Spìritu Santu,  
In a gloria di Diu u babbu. Amen.

Recullà

Pregħjemu.

Amen.

Liturgia di a parolla

## Tajik (тоҷикӣ)

Аввал хондани аввал

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Забурии ўом

Хониши дуввум

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Инчил

**Худованд нигахбонатон бошад.**

Ва бо рӯҳи худ.

**Хониши Инчили муқаддас**

мувофиқи Н.

Пок бар ту, эй Худованд

**Инчили Худованд.**

Ҳамду сано бар Ту, эй Худованд

Исой Масех.

Беҳри имон

Ба як Худо бовар дорам, Падари  
Қодири Мутлақ, оғаринандаи  
осмону замин, аз ҳама чизҳои  
намоён ва ноаён. Ман ба як  
Худованд Исой Масех имон  
дорам, Писари ягоназоди Худо,  
пеш аз ҳама аз Падар таваллуд  
шудааст. Худо аз Худо, Нур аз  
нур, Худои ҳақиқӣ аз Худои  
ҳақиқӣ, зоидашуда, оғарида  
нашуда, бо Падар пайваста; ба  
воситаи ӯ ҳама чиз ба вучуд  
омадааст. Барои мо одамон ва  
барои начоти мо ӯ аз осмон  
фурӯд омад, ва бо Рӯҳулқудс аз  
Марями бокира таҷассум ёфт, ва  
одам шуд. Ба хотири мо ӯ зери  
дасти Понтиюс Пилотус маслуб  
карда шуд, ба марг дучор шуд

## Corsican (corsu)

Prima lettura

A parolla di u signore.

Grazie à Diu.

Salmu di rispettu di

Seconda lettura

A parolla di u signore.

Grazie à Diu.

Vangelu

**U Signore sia cun voi.**

È cù u vostru spiritu.

**Una lettura da u Santu Vangelu  
secondu u N.**

Gloria à tè, O Signore

**U Vangelu di u Signore.**

LORIE TOPU, Signore, Ghjesù  
Cristu.

Prufessiunale di a Fede

Credu in un Diu, u babbu  
Omnipotente, Produttore di u Celu  
è a Terra, di tutte e cose visibili è  
invisibili. Credu in un Signore  
Ghjesù Cristu, u solu figliolu di  
Diu, natu di u babbu prima di  
tutte l'età. Diu Di Diu, Luce da  
luce, Diu veru da u veru Diu,  
Beneden, micca fattu,  
consubstanciale cù u Babbu;  
attraversu ellu tutte e cose sò  
stati fatte. Per noi i so è per a  
nostra salvezza hè falata da u  
celu, è da u Spìritu Santu era  
Incarnatu di a Vergine Maria, è  
diventò omu. Per u nostru vellutu  
chì era cruciduratu in Pontius  
Pilatu, Soffrò a morte è hè stata  
enterrata, è rosa torna à u terzu

## Tajik (тоҷикӣ)

ва ба хок супурда шуд, ва дар рӯзи сеюм аз нав бархост мувофиқи Навиштаҳо. Ӯ ба осмон сууд кард ва дар тарафи рости Падар нишастааст. Ӯ боз дар ҷалол ҳоҳад омад ба зиндагон ва мурдагон доварӣ кунад ва салтанати вай интиҳо наҳоҳад буд. Ман ба Рӯҳулқудс, Худованд, ки ҳаётбахш, имон дорам, ки аз Падар ва Писар мебарояд, ки назди Падар ва Писар саҷда ва ҷалол меёбад, ки ба воситаи анбиё сухан рондааст. Ман ба як Калисои муқаддас, католикӣ ва апостолӣ бовар дорам. Ман як таъмидро барои омурзиши гуноҳҳо эътироф мекунам ва ман интизори эҳёи мурдагон ҳастам ва зиндагии охират. омин.

Саломатӣ

Дуoi универсалӣ

**Мо ба Худованд дуо мекунем.**

Парвардигоро, дуoi моро бишнав.

**Литурге аз Euchhist**

Пешниҳод

Худоро то абад муборак бод.

**Дуо кунед, бародарон ва ҳоҳарон, ки қурбони ману ту метавонад дар назди Худо мақбул бошад, Падари бузургвор.**

Худованд қурбонии дастӣ шуморо қабул кунад барои ҷалол ва ҷалоли номи Ӯ, ба манфиати

## Corsican (corsu)

ghjornu in cunfurmità cù l'Scritture. H  ascesu in u celu   h  assittatu   a manu diritta di u babbu. Ellu vene di novu in gloria per ghjudic  a vita   i morti   u so regnu  n aver  micca fine. Credu in u Sp ritu Santu, u Signore, u Signore, u Signore, u ron di a vita, ch  procede da u babbu   u figliolu, Quale c  u babbu   u Figliolu h  aduatamente   glubatu, ch  h  parlatu attraversu i prufeti. Credu in una sola chjesa, catolica   apostolica. A cunfissu un battesimu per u pardonu di i peccati   aghju aspettu   a risurrezzione di i morti   a vita di u mondu   vene. Amen.

In casa

Preghiera universale

**Pregemu   u Signore.**

Signore, sente a nostra preghiera.

**Liturgia di l'Euchariu**

**AFFERTITURA**

Beatu sia Diu per sempre.

**Prega, partalli (I Fratelli   Sorelle), ch  u mo sacrificiu   u vostru P  esse accettabile   Diu, u babbu ammighty.**

Ch  u Signore accetta u sacrificiu   e vostre mani Per u elogiu   a gloria di u so nome, Per u nostru

## Tajik (тоҷикӣ)

мо ва некии тамоми Калисои  
муқаддаси ӯ.  
омин.

### Дуои Эвхаристӣ

**Худованд нигахбонатон бошад.**  
Ва бо рӯҳи худ.

**Дилҳои худро баланд кунед.**  
Мо онҳоро ба сӯи Худованд  
мебардорем.

**Биёед ба Худованд Худои худ**  
шукр гӯем.

Ин дуруст ва одилона аст.  
Қудус, муқаддас, муқаддас  
Худованд Худои лашкарҳо.  
Осмону замин аз ҷалоли Ту пур  
аст. Хосанна дар баландтарин.  
Хушо қасе ки ба исми Худованд  
меояд. Хосанна дар  
баландтарин.

### Сирри имон.

Мо марги Туро эълон мекунем,  
эй Худованд, ва ба эҳёи худ  
эътироф кунед то боз омадан. Ё:  
Вақте ки мо ин нон меҳӯрем ва  
ин коса менӯшем, Мо марги Туро  
эълон мекунем, эй Худованд, то  
боз омадан. Ё: Моро начот дех,  
Начотдиҳандай ҷаҳон, зоро ки ба  
салиб ва эҳёи ту шумо моро озод  
кардед.  
омин.

### Маросими ҷамъомад

**Бо фармони Начотдиҳанда ва бо**  
**таълимоти илоҳӣ ташаккул**  
**ёфтааст, мо ҷуръат дорем**  
**бигӯем:**

## Corsican (corsu)

bonu è u bonu di tutta a famiglia  
santa.

Amen.

### Preghiera eucarista

**U Signore sia cun voi.**

È cù u vostru spiritu.

**Alzate i vostri cori.**

Li alzemu finu à u Signore.

**Andemu à ringrazià u Signore di u**  
**nostru Diu.**

Hè ghjustu è ghjustu.

Santu, Santu, Santu Soru Diu di  
Diu. U celu è a Terra sò pieni di a  
vostra gloria. Hosanna in u più  
altu. Benedettu hè quellu chì  
vene in u nome di u Signore.  
Hosanna in u più altu.

### U misteru di a fede.

Proclamemu a vostra morte, O  
Signore, è professate a vostra  
risurrezione Finu à vultà di novu.  
O: Quandu manghjemu stu pane  
è beie sta tazza, proclamemu a  
vostra morte, O Signore, Finu à  
vultà di novu. O: Salvateciamu,  
Salvatore di u mondu, Per a  
vostra croce è a risurrezione  
Avete stabilitu liberu.

Amen.

### Ritu di cummunione

**À u cumandamentu di u**  
**Salvadore è furmatu da**  
**l'insignamentu divinu, andemu à**  
**dì:**

## Tajik (тоҷикӣ)

Падари мо, ки дар осмон аст,  
исми Ту муқаддас бод; Малакути  
ту биёяд, иродай ту ба амал ояд  
дар замин, чунон ки дар осмон  
аст. Имрӯз нони ҳаррӯзаи моро  
ба мо дех, ва гуноҳҳои моро  
биёумурз, чунон ки мо онҳоеро,  
ки бар зидди мо таҷовуз  
мекунанд, мебахшем; ва моро ба  
васваса наандоз, балки моро аз  
бадӣ раҳо кун.

**Худовандо, моро аз ҳар бадӣ**  
раҳо кун, дар айёми мо сулху  
осоиш ато кун, ки ба ёрии  
раҳмати ту, мо метавонем  
ҳамеша аз гуноҳ озод бошем ва  
аз ҳама мусибат эмин, ки мо  
умеди муборакро интизорем ва  
омадани Начотдиҳандаи мо Исои  
Масех.

Барои салтанат, кувва ва шухрат  
аз они туст ҳоло ва то абад.

**Худованд Исои Масех, ки ба**  
расулони ту гуфт: Саломатро  
тарк мекунам, осоиштагии худро  
ба ту медиҳам, ба гуноҳҳои мо  
нигоҳ накун, балки бар имони  
калисои шумо, ва бо лутфу  
марҳамат ба вай сулху ваҳдат  
ато фармоед мувофиқи ҳоҳиши  
шумо. Ки то абад зиндагӣ  
мекунанд ва ҳукмронӣ  
мекунанд.

ОМИН.

Саломатии Худованд ҳамеша бо  
шумо бод.

Ва бо рӯҳи худ.

## Corsican (corsu)

U nostru Babbu, chì l'arti in u  
celu, Senza suluzione sia u to  
nome; U to regnu vene, ti sarà  
fatta à voi nantu à a Terra cum'è  
hè in celu. Da noi stu ghjornu u  
nostru pane di ogni ghjornu, È  
pardunate i nostri tappi, Cum'è  
noi pardunemu quelli chì si  
passanu contru à noi; è ci porta  
micca in tentazione, ma purtàci  
da u male.

**Spalla noi, Signore, preghieremu,**  
di ogni malu, cuncede  
graziamente a pace in i nostri  
ghjorni, chì, da l'aiutu di a vostra  
misericordia, Pudemu esse  
sempre liberi da u peccatu è  
sicuru di tutti i distressi, Mentre  
aspittemu a speranza benedetta  
è a vene di u nostru Salvadore,  
Għjesù Cristu.

Per u Regnu, U putere è a gloria  
sò di voi avà è per sempre.

**U Signore Ghjesù Cristu, chì hà**  
dettu à i vostri apostles: Pace ti  
lasciu, a mo pace ti dugnu,  
cercate micca nantu à i nostri  
peccati, Ma nantu à a fede di a  
vostra chjesa, è a concurdà a so  
pace è a so unità in cunfurmità cù  
a vostra vuluntà. Chì campanu è  
regnu per sempre è mai.

Amen.

A pace di u Signore sia cun voi  
sempre.

È cù u vostru spiritu.

## Tajik (тоҷикӣ)

Биёед ба яқдигар аломати  
сулҳро пешкаш кунем.

Барраи Худо, ту гуноҳҳои  
ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо раҳм  
кун. Барраи Худо, ту гуноҳҳои  
ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо раҳм  
кун. Барраи Худо, ту гуноҳҳои  
ҷаҳонро мебардорӣ, ба мо сулҳ  
ато кун.

Инак Барраи Худо, инак, касе ки  
гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорад.  
Хушо онҳое ки ба зиёфати Барра  
даъват шудаанд.

Худовандо, ман сазовор нестам  
ки ба зери боми ман дароед,  
балки фақат қаломро бигӯ, ва  
ҷонам шифо ҳоҳад ёфт.

Бадани (Хуни) Масех.

омин.

Биёед дуо кунем.

омин.

**Рейсҳои ба итмол  
расмӣ**

Баракат

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Худованди бузург нигахбонатон  
бошад, Падар, Писар ва  
Рӯҳулқудс.

омин.

Аз кор озод кардан

Пеш равед, Масса ба охир расид.  
Ё: Бирав ва Инҷили Худовандро  
эълон кун. Ё: Ба саломатӣ бирав,  
Худовандро бо ҷони худ ҳамду  
сано хон. Ё: Ба саломат биравед.

## Corsican (corsu)

Ci offre un altro u signu di a pace.

Agnellu di Diu, ti caccià i peccati  
di u mondu, Media di noi. Agnellu  
di Diu, ti caccià i peccati di u  
mondu, Media di noi. Agnellu di  
Diu, ti caccià i peccati di u  
mondu, cuncede a paci.

Eccu l'agnellu di Diu, li eccu  
quellu chì si piglia i peccati di u  
mondu. I beati sò quelli chjamati  
à a cena di l'agnellu.

Signore, ùn sò micca degnu chì  
duvete entre in u mo tettu, Ma  
solu dì a parolla è a mo anima  
sarà guarita.

U corpu (sangue) di Cristu.

Amen.

Pregħjemu.

Amen.

Ritritti cunclusi

Benedizione

U Signore sia cun voi.

È cù u vostru spiritu.

Diu Diu Diu ti Benedica, U babbu,  
è u figiolu, è u Sp̄itu Santu.

Amen.

Licenziamentu

Andate, a massa hè finita. O: vai  
è annunziate u Vangelu di u  
Signore. O: Andate in pace,  
glurificendu u Signore per a  
vostra vita. O: vai in pace.

Tajik (тоҷикӣ)

Худоро шукр.

Corsican (corsu)

Grazie à Diu.

[massineverylanguage.com](https://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC